

**Ба шурои диссертационии 6D.КОА-003
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Суроға: 734025, ш. Душанбе, маҳаллаи
Буни Ҳисорак, Шаҳраки донишҷӯён,
бинои таълимии 7**

ТАҚРИЗИ

**муқарризи расмӣ, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи
молияи Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон Кошонова
Манзура Раҳматҷоновна ба диссертатсияи Каримов Баҳодур Ҳасанович
дар мавзуи «Методология ва амалияи бунёдшавии низоми миллии
баҳисобгирии молиявӣ дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодӣ» барои
дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси
08.00.08 – Баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит**

Мутобиқати диссертатсия ба ихтисос ва самтҳои илм, ки аз рӯи онҳо диссертатсия ба ҳимоя пешниҳод шудааст

Диссертатсияи Каримов Баҳодур Ҳасанович дар мавзуи «Методология
ва амалияи бунёдшавии низоми миллии баҳисобгирии молиявӣ дар шароити
ҷаҳонишавии иқтисодӣ» ба талаботи бандҳои зерини Шиносномаи ихтисоси
08.00.08 – Баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит мувофиқат меқунад: 1.1.
Парадигмаҳои ибтидой, консепсияҳои бунёдӣ, принсипҳои асосӣ, постулатҳо
ва қоидаҳои баҳисобгирии бухгалтерӣ, 1.4. Таърихи инкишофи назария,
методология ва ташкили баҳисобгирии бухгалтерӣ, 1.5. Батанзимдарорӣ ва
стандартикунонии қоидаҳои пешбурди баҳисобгирии бухгалтерӣ ҳангоми
ташаккули маълумоти ҳисботӣ, 1.6. Мутобиқгардонии низомҳои гуногуни
баҳисобгирии бухгалтерӣ, мувофиқати онҳо ба стандартҳои байналмилалӣ,
1.12. Трансформатсияи ҳисботи молиявии миллӣ бо талаботи стандартаҳои
байналмилалӣ ва стандартҳои дигар давлатҳо, 1.14. Методологияи истифодаи
технологияҳои замонавии иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ дар соҳаи
баҳисобгирии бухгалтерӣ ва ҳисбот.

Мубрам будани мавзуи диссертатсия

Тамоюлҳои муосири ҷаҳонишавии иқтисодӣ, таҳқими равандҳои
ҳамгирии байналмилалӣ ва афзоиши ҷараёнҳои сармоягузории фаромарзӣ
зарурати ташаккули низоми шаффофт ва самараноки баҳисобгирии муҳосибии
миллиро пешбинӣ менамоянд. Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар раванди
рушди фаъоли иқтисодӣ ва мутобиқшавӣ ба стандартҳои ҷаҳонӣ қарор дорад,
ин вазифа аҳамияти стратегӣ дорад. Гузариш ба стандартҳои байналмилалии
ҳисботи молиявӣ (СБҲМ) на танҳо талаботи замон, балки шарти афзоиши

эътимод ба иқтисоди миллӣ аз ҷониби сармоягузорони хориҷӣ, ташкилотҳои байналмилаӣ ва шарикони тиҷоратӣ мегардад.

Дар баробари ин, дар низоми миллии баҳисобгирии молиявӣ бояд ҳусусиятҳои механизми ҳочагидории мамлакат, заминай таърихию фарҳангии он, инчунин шароити иҷтимоию иқтисодии рушд ба назар гирифта шавад. Мутобиқати нопурраи механизмҳои мавҷудаи баҳисобгирии муҳосибӣ ба талаботи байналмилаӣ боиси таҳрифи иттилооти молиявӣ гардида, шаффоғияти ҳисботи молиявиро қоҳиш дода, имкониятҳои ҳамгироӣ ба фазои иқтисодии ҷаҳониро маҳдуд мекунад. Дар ин заминаи ҷустуҷӯи омезиши муносиби стандартҳои байналмилаӣ ва воқеияти миллӣ масъалаи илмию амалии дорои сатҳи баланди мубрамӣ мебошад.

Таҳқиқот дар шароити зарурати ислоҳоти баҳисобгирии муҳосибӣ дар сатҳи заминай меъёриӣ, равишҳои методологӣ ва амалияи татбиқи сиёсати баҳисобгириӣ дар корхонаҳо аҳамияти маҳсус пайдо мекунад. Ташаккули низоми самараноки баҳисобгирии молиявӣ, ки ба СБҲМ мувоғиқат мекунад, на танҳо аз нав дида баромадани нақшай ҳисобҳо ва тавсияҳои методиро талаб мекунад, балки инчунин ташкили низоми тайёр кардан, аттестатсия ва такмили ихтисоси мутахассисонро, ки қодир бошанд татбиқи босифати стандартҳои навро таъмин кунанд, талаб менамояд.

Ҳамин тарик, рисолаи илмӣ, ки ба методологияи амалияи бунёдшавии низоми миллии баҳисобгирии молиявӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ баҳшида шудааст, ба яке аз масъалаҳои мубрам ва аз ҷиҳати иҷтимоӣ аҳамиятноки илми иқтисодии муосир даҳл мекунад. Мубрамии таҳқиқот дар он аст, ки асосҳои назариявӣ, ҳулосаҳои таҳлилӣ ва тавсияҳои амалии пешниҳодкардаи муаллиф қодиранд дар рушди низоми миллии баҳисобгирии молиявӣ, таҳқими интизоми молиявӣ ва баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисоди Тоҷикистон дар фазои байналмилаӣ саҳми арзанда гузоранд.

Дараҷаи навғонии натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада ва нуктаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод мешаванд

Навғонии илмии таҳқиқоти диссертационӣ дар муносибати ҳамаҷониба ба таҳлил, асосноккунӣ ва таҳияи методологияи ташаккули низоми миллии баҳисобгирии молиявӣ дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодӣ ифода мейёбад. Ба муаллиф муяссар шудааст, ки на танҳо таҷрибаи ҷаҳонӣ ва миллии мавҷударо ба низом дароварда ва ҷамъбаст намояд, балки роҳҳои ҳалли илмиеро оид ба рушди низоми миллии баҳисобгирии молиявӣ дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодӣ пешниҳод намояд, ки бо сатҳи баланди коркарди назариявӣ ва тамаркузи амалӣ фарқ мекунанд.

Дар таҳқиқот фаҳмиши низоми миллии баҳисобгирии муҳосибӣ ҳамчун соҳтори динамикии иттилоотӣ, ки ба рушди он омилҳои иқтисодӣ, ҳукуқӣ ва

институтсионалӣ таъсир мерасонад, дақиқ карда шуда, инчунин таснифи амсилаҳои баҳисобигирии муҳосибӣ бо назардошти сатҳи ҳамгирии иқтисодӣ ва хусусиятҳои низомҳои иқтисодии миллӣ пешниҳод шудааст.

Дар диссертатсия диди нави концептуалии баҳисобигирии муҳосибӣ ҳамчун низоми иттилоотӣ, ки вазифаҳои идоракунӣ ва институтсионалиро дар шароити миллӣ ва байналмилаӣ муттаҳид мекунад, таҳия карда шудааст. Бунёди амсилаи мутобиқшавандай низоми миллии баҳисобигирии муҳосибӣ ва таснифоти пешниҳодшудаи низомҳои миллии баҳисобигирии муҳосибӣ вобаста ба сатҳи ҳамгирии онҳо ба иқтисоди ҷаҳонӣ, ки барои таҳқиқоти муқоисавӣ пешомадҳои нав мекушояд, саҳми назарраси илмӣ дорад.

Унсури муҳими дорандай навгонӣ омӯзиши амиқи таъсири равандҳои ҷаҳонишавӣ ва рақамикунӣ ба табдили баҳисобигирии муҳосибӣ мебошад. Ин ба муаллиф имкон додааст, ки равиши ҳамаҷонибаи навсозии низоми баҳисобигирии муҳосибиро дар асоси СБҲМ бо дарназардошти хусусиятҳои миллӣ пешниҳод намояд.

Ба масъалаҳои иқтисоди исломӣ ҳамчун омили муайянкунандай заминаҳои таърихи фарҳангии ташаккули низоми баҳисобигирии муҳосибӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад, ки дар рушди илми баҳисобигирии ватанӣ саҳми назаррас мебошад. Исбот карда мешавад, ки иқтисодиёти исломӣ дар ташаккули низомҳои баҳисобигирии муҳосибӣ дар мамлакатҳои исломӣ таъсири назаррас дорад. Шароити таърихии пайдошавии амсилаи исломии баҳисобигирии муҳосибӣ баррасӣ ва принсипҳои асосии он муайян карда шудаанд. Раванди мутобиқшавии иқтисодиёти исломӣ ва хизматрасониҳои молиявӣ мавриди омӯзиш қарор гирифтааст.

Таҳияи амсилаи концептуалии таъсири равандҳои ҷаҳонишавии иқтисодӣ ба рушди низомҳои миллии баҳисобигирии муҳосибӣ, ки имкон медиҳад маҳдудиятҳои соҳтории амалияи баҳисобигирии муҳосибӣ дар кишварҳои рӯ ба рушд муайян карда шуда, роҳҳои бартараф кардани онҳо тавассути ҳамоҳангсозии бисёрсатҳии ҳисботи молиявӣ пешниҳод карда шавад, саҳми назаррас дорад. Инчунин таҳияи асосҳои ташкилии хадамоти муҳосибӣ дар асоси аутсорсинг аҳамияти илмӣ дорад, ки барои баланд бардоштани чандирии равандҳои баҳисобигирӣ, кам кардани ҳавфу ҳарочот ва мутобиқ шудан ба талаботи СБҲМ имкониятҳои нав фароҳам меорад.

Натиҷаҳои таҳлили ҳамаҷонибаи рафти ислоҳоти низоми баҳисобигирии молиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун натиҷаи илмии дорои навгонӣ аҳамияти бузурги амалӣ доранд. Муаллиф мушкилоти асосиеро, ки ба татбиқи пурраи СБҲМ халал мерасонанд, муайян намуда, барои рафъи онҳо тавсияҳои муассир, аз ҷумла такмили пойгоҳи меъёрий, таҳияи маводи методӣ ва ташкили омӯзиши кормандонро пешниҳод кардааст. Ҳамчунин таҳияи амсилаи

ҳамгирии баҳисобгирии молиявӣ, баҳисобгирии идоракунӣ ва баҳисобгирии андоз, ки ташаккули низоми ягона ва самараноки баҳисобгирии муҳосибиро таъмин мекунад ва ба баланд бардоштани сифати ҳисботи молиявӣ, идоракунӣ ва андоз мусоидат мекунад, сахми муҳими илмӣ мебошад.

Ҳамчун навгонии илмӣ ошкор намудани мушкилоти татбиқи СБҲМ ба шароити миллӣ (тарҷумаи стандартҳои байналмилалӣ, омодасозии кормандон ва мувофиқат накардан пойгоҳи меъёрию ҳуқуқӣ)-ро метавон таъкид кард, ки ба муаллиф барои пешниҳоди тавсияҳои ҳамаҷониба ҷиҳати бартараф кардан онҳо имкон додааст. Илова бар ин, банизомдарории тамоюлҳои ҷаҳонии рушди баҳисобгирии молиявӣ бо тамаркуз ба рақамикунонӣ, автоматикунонӣ ва ворид намудани омилҳои иҷтимоӣ ва экологӣ ба муҳтавои ҳисботи молиявӣ пойгоҳи методологии таҳқиқотро дар самти мазкур васеъ мекунад.

Аҳамияти амалии навгониҳо дар таҳияи механизмҳои мутобиқсозии СБҲМ ба шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла тақмили сиёсати баҳисобгирий, нақшаи ҳисбӯҳо ва низоми назорати дохилӣ ҷиҳати таъмини саҳеҳӣ ва кам кардани хавфи таҳрифи ҳисботи молиявии дар асоси СБҲМ таҳияшуда зоҳир мегардад. Дар асоси таҳлили ташхисии ҳолати татбиқи СБҲМ дар кишвар тавсияҳои мушахҳас оид ба рафъи монеаҳои институтсионалӣ ва таъминот бо кормандони соҳибхисос асоснок карда шудаанд, ки натиҷаҳои таҳқиқотро дар амалияи танзимкуни меъёрий, таълимӣ ва фаъолияти хоҷагидории субъектҳои иқтисодӣ татбиқшаванда мегардонад.

Ҳамин тарик, дараҷаи навгонии диссертатсия дар омезиши таҳлили бунёдии назариявӣ, муқаррароти аслии илмӣ ва коркардҳои амалӣ ифода ёфтааст, ки дар рушди методологияи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ташаккули низоми миллии баҳисобгирии молиявӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ сахми назаррас дорад.

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшуда бо дараҷаи баланди навгонии илмӣ ва аҳамияти амалӣ фарқ карда, дар рушди методологияи баҳисобгирии молиявӣ сахми назаррас доранд ва метавонанд дар раванди ислоҳоти низоми миллии баҳисобгирии муҳосибӣ, мутобиқсозии СБҲМ, инчунин дар фаъолияти таълимӣ ва касбӣ истифода шаванд.

Дар соҳтори диссертатсия қисматҳои муқаддима, панҷ боб, хулоса ва пешниҳодҳо, инчунин рӯйхати адабиёт (бо 363 номгӯйи сарчашмаҳо) ҷудо карда шудаанд. Матни он дар 360 саҳифа дарҷ гардида, 13 расм ва 26 ҷадвалро дар бар мегирад.

Дар муқаддима мубрамии мавзуи интихобшуда асоснок карда шуда, аҳамияти он дар шароити муосири илмӣ ва амалӣ таъкид шудааст. Даствардҳои асосӣ дар соҳаи омӯзиши масъала, бо ҷудо намудани дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ нишон дода шудаанд, мақсад ва вазифаҳои диссертатсия

равшан карда, объект ва предмети таҳқиқот муайян карда шудаанд. Тавсифи асосии диссертатсия, аз ҷумла шарҳи методология, сохтор ва мухтавои он, инчунин дигар ҷанбаҳои муҳими таҳқиқот оварда шудааст, ки дар бораи сохтор ва аҳамияти таҳқиқот тасаввуроти умумӣ медиҳад.

Дар боби якум – «Асосҳои назариявии бунёдшавии низомҳои миллии баҳисобгирии муҳосибӣ» (саҳ. 21-69) зарурати ташаккул ва рушди низоми миллии баҳисобгирии молиявӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ асоснок карда шудааст. Нуктаҳои асосии назариявӣ ва методологӣ пешниҳод шудаанд, равишҳои муайян кардани моҳияти баҳисобгирии муҳосибӣ ҳамчун низом ифшо карда шуда, ҳусусиятҳои ташаккули иттилооти баҳисобгирии муҳосибӣ дар шароити миллӣ ва байналмилалӣ таҳқиқ карда шудаанд.

Мағҳуми «низоми миллии баҳисобгирии муҳосибӣ» аниқ карда шуда (саҳ. 23-26), тафовути он аз истилоҳҳои ба он наздик, ба мисли «баҳисобгирии муҳосибӣ», «низоми баҳисобгирии муҳосибӣ», «низоми баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисботи молиявӣ», «амсилаҳои баҳисобгирии муҳосибӣ» шарҳ дода шудааст (саҳ. 27-29). Муаллиф баҳисобгирии муҳосибиро ҳамчун низоми иттилоотӣ тафсир намуда, ба аҳамияти идоравӣ ва институтсионалии он таваҷҷӯҳ кардааст. Ӯ қайд мекунад, ки низоми миллии баҳисобгирии муҳосибӣ ин низоми стандартҳои миллии баҳисобгирии муҳосибӣ мебошад, ки гирифтан ва барои қабули қарорҳои идоракунӣ истифода бурданӣ иттилооти басандаро таъмин менамояд (саҳ. 29).

Бори нахуст барои илми муҳосибии тоҷик нигоҳи нав ба таснифоти амсилаҳои баҳисобгирии муҳосибӣ таҳия карда шудааст, ки ба сатҳи ҳамгирии иқтисодӣ асос меёбад. Муаллиф маҳақҳоеро муайян кардааст, ки метавонанд барои муқоиса кардани низомҳои миллии баҳисобгирии муҳосибӣ истифода шаванд. Ин маҳақҳо барои ошкор кардани ҷиҳатҳои муҳими баҳисобгирӣ, ошкор кардани ҳусусиятҳои низомҳои миллии баҳисобгирии муҳосибӣ ва равишҳои онҳо, ки дар мамлакатҳои гуногун қабул шудаанд, имкон медиҳанд (саҳ. 35).

Дар диссертатсия ҷиҳати муаррифии возехи таснифоти таҳияшудаи низомҳои миллии баҳисобгирии муҳосибӣ вобаста ба сатҳи ҷаҳонишавии иқтисодӣ ва ҳамоҳангӣ бо стандартҳои байналмилалӣ, амсилаи дорои ду меҳвар, ки ҳар қадоме намудҳои низоми баҳисобгирии муҳосибиро ифода мекунанд, пешниҳод карда шудааст (саҳ. 38).

Муаллиф таъсири равандҳои ҷаҳонишавиро ба рушди низомҳои баҳисобгирии муҳосибӣ дар кишварҳои рӯ ба рушд бомуваффақият муайян кардааст (саҳ. 45-48). Ӯ тарҳero пешниҳод кардааст, ки таъсири ҷаҳонишавии иқтисодиро ба низомҳои миллии баҳисобгирии муҳосибӣ, аз ҷумла ба низоми баҳисобгирии муҳосибӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тасвир мекунад (саҳ. 47).

Дар маркази тарҳ раванди ҳамгирии ҷаҳонӣ тасвир шудааст, ки гузариши низомҳои миллии баҳисобигирии муҳосибиро ба стандартҳои байналмилалӣ инъикос мекунад. Раванди дар тарҳ тавсифшуда ҳамоҳангозии ҷаҳонии баҳисобигирии муҳосибиро ба хотири таъмини қиёспазирии маълумоти молиявӣ дар сатҳи байналмилалӣ тақозо мекунад, ки маҳсусан дар шароити таҳқими ҷаҳонишавии иқтисодӣ муҳим аст. Муаллиф таъкид мекунад, ки таъсири тамоюлҳои ҷаҳонишавӣ ҳам дар хусусияти рушди иқтисодӣ ва ҳам дар хусусияти даврҳои иқтисодӣ, аз ҷумла марҳилаҳои буҳронӣ, бо афзун намудани робита ва миқёси паёмадҳои онҳо зоҳир мегардад (саҳ. 51).

Таҳлили амиқи таърихии амсилаи исломии баҳисобигирии муҳосибӣ анҷом дода шудааст (саҳ. 57-63), аҳамияти иқтисодиёти исломӣ дар ташаккули амалияҳои баҳисобигирии муҳосибӣ дар кишварҳои исломӣ ва таъсири онҳо ба кишварҳои соҳти дунявӣ тасдиқ карда шудааст (саҳ. 64-66). Ҳамчунин роҳҳои мутобиқсозии олоти молиявии исломӣ ба шароити муосир нишон дода шудаанд, ки ин ба таҳқиқот хусусияти байнифандӣ медиҳад.

Дар боби дуюм - «Методологияи бунёдшавӣ ва фаъолияти низоми миллии баҳисобигирии муҳосибӣ» (саҳ. 70-118) ҷанбаҳои асосии методологии ташаккули низоми баҳисобигирии миллӣ, ки мушкилоти муосири иқтисодиёти ҷаҳонӣ ва хусусиятҳои таърихию фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба назар мегирад, ошкор карда шудаанд. Марҳилаҳои рушди методологияи ташаккули низоми миллии баҳисобигирии муҳосибӣ баррасӣ мешаванд. Таъкид карда мешавад, ки методологияи баҳисобигирии муҳосибӣ дар робитаи зич бо хусусиятҳои таъриҳӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ҳуқуқии мамлакатҳо ва низомҳои иқтисодии гуногун ташаккул ёфтааст.

Муаллиф таъкид мекунад, ки методологияи низоми баҳисобигирии муҳосибӣ бо танзимкуни пешбурди баҳисобигирии муҳосибӣ ва омодасозии ҳисботи молиявӣ алоқамандии зич дошта, он имрӯз, аз ҷумла дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бе даҳолати мақомоти давлатӣ ва ниҳодҳои танзимкунанда рушд намекунад (саҳ. 80). Ҳамин тавр, ӯ зарурати гузаштан аз низомҳои анъанавӣ ба низомҳои ҳамгиришуда дар асоси СБҲМ ва технологияҳои рақамиро ба таври боварибахш асоснок кардааст.

Дар диссертатсия дуруст ҳулосабарорӣ карда шудааст, ки асосҳои методологии ташаккули низоми миллии баҳисобигирии муҳосибӣ дар шароити муосир таҷдиди назарро бо назардошти равандҳои табдили рақамӣ, мураккабии равандҳои тиҷоратӣ ва таҳқими ҳамгирии байналмилалӣ тақозо мекунад. Танҳо тавассути омезиши оқилонаи мантиқи анъанавии баҳисобигирии муҳосибӣ бо стандартҳои рақамӣ ва байналмилалӣ ба ҳадафҳои баланд бардоштани саҳехӣ, шаффоғӣ ва қобилияти таҳлилии иттилооти баҳисобигирии муҳосибӣ ноил шудан мумкин аст. Вобаста ба ин, муаллиф

таъкид мекунад, ки бояд аз нусхабардории расмии стандартҳои байналмилалӣ пешгирий карда шуда, роҳи мутобиқсозии онҳо ба фарҳанги миллии баҳисобгирии муҳосибӣ, хусусиятҳои забонӣ ва иқтисодӣ, муҳити ҳукуқии маҳаллӣ интихоб карда шавад (саҳ. 84).

Дар асоси таҳлили рушди пойгоҳи методологии баҳисобгирии муҳосибӣ дар мамлакат муаллиф муайян кардааст, ки унсурҳои асосии методологӣ (хучҷатгузорӣ, баҳодиҳӣ, барӯйхатгирий, ҳисобкунии арзиши аслӣ, навишти дутарафа, ҳисбот) аҳамият ва хусусияти худро нигоҳ медоранд. Бо вучуди ин, бидуни бозбинӣ онҳо дар шароити муосир самаранокии худро гум мекунанд (саҳ. 97). Бинобар ин, ў пешниҳоди саривақтӣ ва мубрам таҳия намудааст, ки татбиқи консепсияи ҳамгирии ҷузъҳои анъанавии методологӣ бо технологияҳои рақамӣ ва стандартҳои байналмилалӣ асоснок карда шавад. Муаллиф боасос зикр кардааст, ки чунин ҳамгирий набояд тавассути иваз кардани методологияи анъанавӣ, балки тавассути васеъ ва амиқтар кардани он дар заминаи воситаҳои муосир сурат гирад. Масалан, барӯйхатгириро метавон бо истифода аз технологияҳои пайгирии автоматии дороиҳо анҷом дод. Воридкунии дукарата метавонад тавассути технологияҳои зеҳнӣ амалӣ карда шавад ва ҳучҷатгузорӣ ба феҳристи электронӣ ва имзоҳои рақамӣ асос ёбад (саҳ. 97).

Ба андешаи муаллиф, татбиқи стандартҳои байналмилалии баҳисобгирии муҳосибӣ аз мамлакатҳо тақозо мекунад, ки пойгоҳи меъёрию ҳукуқии худро ҳамаҷониба ислоҳ кунанд. Ин мутобиқсозии қонунгузориро дар робита ба идоракунии корпоративӣ, андозбанӣ, мониторинги молиявӣ ва дигар ҷанбаҳои шаффоғии соҳибкорӣ дар бар мегирад. Ў воқеъбинона таъкид мекунад, ки дар ин маврид, сухан на танҳо дар бораи татбиқи техникии стандартҳо, балки дар бораи ташаккули муҳити нави институтсионалӣ меравад, ки ба талаботи фазои молиявии ҷаҳонӣ ҷавобгӯ бошад (саҳ. 102).

Таҳлили қиёсии амсилаҳои танзимкуниӣ ва механизмҳои татбиқи СБҲМ гузаронида шуда, амалияҳои барои Ҷумҳурии Тоҷикистон мақбули ҷаҳонии танзимкунии баҳисобгирии муҳосибӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ пешниҳод карда шудаанд. Вобаста ба ин, муаллиф тавсияҳои аз ҷиҳати илмию амалӣ арзишмандро оид ба беҳсозии пойгоҳи меъёрии баҳисобгирии муҳосибӣ бо назардошти стандартҳои байналмилалӣ ва мушкилоти ҷаҳонишавӣ пешниҳод мекунад (саҳ. 112-113).

Дар боби сеом – «Вазъи муосири низоми баҳисобгирии молиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (саҳ. 119-175) хусусиятҳои ташаккул ва рушди баҳисобгирии молиявӣ дар кишвар ошкор гардида, ҷанбаҳои ташкилӣ ва институтсионалии он дар сатҳи субъектҳои иқтисодӣ таҳлил карда шудаанд. Таҳлили интиқодии рафти ислоҳоти низоми баҳисобгирии молиявӣ вобаста ба

чорӣ намудани СБҲМ ва қоидаҳои миллии пешбурди баҳисобгирии молиявӣ гузаронида шудааст.

Амсилаи ташкили хадамоти муҳосибӣ бо истифодаи аутсорсинг, хусусан барои корхонаҳои хурд ва миёна ҳамчун воситаи кам кардани хавфҳо ва ҳарочот асоснок карда шудааст (саҳ. 131-134). Муаллиф дуруст қайд мекунад, ки бо сабаби нарасидани кормандони соҳибкасби муҳосибӣ дар корхонаҳо аутсорсинги хизматрасониҳои муҳосибӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон рушд мекунад. Дар ин маврид, ба туфайли истифодаи таҷрибаи хориҷӣ дар ин самти бозори хизматрасониҳои молиявӣ барои корхонаҳои соҳибкории хурд, миёна ва бузург ноил шудан ба ҳадафҳои худ осон гардидааст (саҳ. 136).

Ташхиси монеаҳои асосии гузариш ба СБҲМ (норасоии кормандон, камбудии санадҳои меъёрию ҳукуқӣ, нармағзор, мушкилот дар тарҷумаи СБҲМ ва дигарҳо), бо муқаррар намудани сатҳи масъулият ба ҷо оварда шудааст (саҳ. 140-141), ки ин аз саҳми муҳими таҳлилию амалии муаллиф гувоҳӣ медиҳад.

Нақши муҳими баҳисобгирии молиявӣ ҳамчун пойгоҳи иттилоотӣ барои баҳисобгирии идоракунӣ ва баҳисобгирии андоз асоснок карда шуда (саҳ. 167), механизмҳои наздиксозии онҳо пешниҳод карда шудаанд (саҳ. 170), ки ин аз саҳми амалию методӣ гувоҳӣ медиҳад.

Муаллиф мавқеи баҳисобгирии молиявиро дар низоми умумии баҳисобгирии муҳосибӣ дуруст муқаррар карда, қайд мекунад, ки муносибати ҳамаҷониба ба ташкили баҳисобгирии муҳосибӣ ҳамчун омили асосии устувории молиявии корхона мебошад. Танҳо тавассути ҳамкории мутақобилаи намудҳои баҳисобгирии муҳосибӣ (молиявӣ, идоракунӣ, андоз) таъмини саҳеҳии ҳисботи молиявӣ, кам кардани хавфҳо ва идоракунии босамари корхонаҳо имконпазир аст. Ташкили ҳамаҷонибаи баҳисобгирии муҳосибӣ барои мутобиқ шудан ба тағйирот дар муҳити беруни, банақшагирии муассири ҷараёнҳои молиявӣ ва таъмини устувории молиявии дарозмуҳлат мадад мекунад (саҳ. 174).

Дар боби чорум – «Таҳлили корбурди стандартҳои байналмилалии ҳисботи молиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (саҳ. 176-239) таҳқиқи амалӣ ва таҳлилии татбиқи СБҲМ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шудааст. Имконияти татбиқи стандартҳои байналмилалӣ дар муҳити миллии баҳисобгирии муҳосибӣ арзёбӣ, тамоюлҳои ҷаҳонӣ дар рушди баҳисобгирии молиявӣ дар асоси СБҲМ муайян карда шуда, самтҳои такмили баҳисобгирий ва ҳисботи молиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи талаботи байналмилалӣ нишон дода шудаанд.

Муаллиф мушкилот ва камбудҳои раванди татбиқи стандартҳои байналмилалиро дар низоми миллии баҳисобгирии муҳосибӣ таҳлил намуда,

дуруст қайд мекунад, ки ин раванд мутобиқсозии минбаъда ва баррасии шароити маҳаллиро талаб мекунад. Вобаста ба ин, ўроҳҳои ислоҳи камбудихои истифодаи СБҲМ-ро дар низомҳои миллии баҳисобгирии муҳосибӣ пешниҳод мекунад (саҳ. 182-185).

Дар диссертатсия таҳлили муҳтавои стандартҳои байналмилалӣ гузаронида шуда, дар асоси он муаллиф қайд мекунад, ки таҳияқунандагони СБҲМ низ дар фаъолияти худ ба иштибоҳҳои зиёд роҳ додаанд. Ҳамин буд, ки бальзе стандартҳо пурра татбиқ нагардида, аллакай иллатҳои кории худро зоҳир намудаанд. Вобаста ба ин ў якчанд лаҳзаро оварда, ин фикри худро исбот мекунад (саҳ. 189-191) ва ҳамзамон таъкид мекунад, ки чунин камбудихо дар муҳтавои СБҲМ зиёд мебошанд.

Муаллиф дар асоси таҳлили ташхисии вазъи татбиқи СБҲМ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ кардааст, ки сифати ҳисоботи молиявии бештари корхонаҳои бузург (аз ҷумла, субъектҳои дорои манфиати умум) паст аст. Ба андешаи ў, сабаби ин дар баробари дониши нокифояи муҳосибон ва сармуҳосибон, сарфаҳм нарафтани онҳо ба муқаррароти СБҲМ, ин набурдани назорати зарурии сифати ҳисботов аз ҷониби мақоми ваколатдор - Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Ҳамчунин қайд карда мешавад, ки мушкилот дар рушди низоми назорати сифати ҳисботови молиявии дар асоси СБҲМ тартиbdодашуда инчунин дар он ифода меёбад, ки таҷрибаи ҷаҳонӣ дар ин самт ҳанӯз равишҳои мақбули ҳамаро таҳия накардааст. Назорати сифати ҳисботови молиявии дар асоси СБҲМ тартиbdодашуда бештар аз ҳама ба муқаррар кардани масъулият барои таъмини сифати ин ҳисботов вобаста аст (саҳ. 198).

Бо баррасии тамоюлҳои асосии рушди ҷаҳонии баҳисобгирии молиявӣ дар асоси СБҲМ мушкилоти умдаи татбиқи стандартҳои байналмилалӣ муайян ва арзёбӣ карда шуда, ҷанбаҳои мушаххаси татбиқи онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳқиқ карда шудаанд (саҳ. 215-220). Вобаста ба ин, муаллиф роҳҳои имконпазири ҳалли онҳоро пешниҳод кардааст (саҳ. 228-232).

Дар боби панҷум – «Роҳҳои такмили низоми баҳисобгирии молиявӣ дар шароити СБҲМ» (саҳ. 240-300) тавсияҳои илмию амалий оид ба такмили низоми баҳисобгирии молиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошли талаботи СБҲМ пешниҳод шудаанд. Механизми ташаккул ва татбиқи сиёсати баҳисобгирии субъектҳои иқтисодӣ асоснок карда шудааст; соҳтори нақшай ҳисбӯҳо дар асоси принсипҳои СБҲМ бо таваҷҷуҳ ба мутобиқати он ба талаботи байналмилалӣ ва шароити миллӣ пешниҳод карда мешавад; самтҳои рушди низоми назорати дохилий ҳамчун воситаи асосии таъмини саҳеҳӣ, шаффоғӣ ва эътиmodнокии ҳисботови молиявӣ баррасӣ карда мешавад.

Марҳилаҳои асосии таҳияи сиёсати баҳисобигирӣ дар шароити СБҲМ таҳлил карда шуда, ҳадафҳои онҳо муайян карда шудаанд (саҳ. 246). Ба андешаи муаллиф, нуктаи асосӣ таъсиси низоми самараноки назорати дохилӣ мебошад, ки барои саривақт муайян ва бартараф намудани тамоюлҳои имконпазир аз стандартҳо ва расмиёти муқарраршуда имкон медиҳад. Назорати дохилӣ бояд ба амалияи ҳаррӯзai баҳисобигирии муҳосибӣ ва хадамоти молиявӣ ҳамгиро карда шавад, ки ин мувофиқати сиёсати баҳисобигиро на танҳо дар сатҳи ҳуҷҷатгузорӣ, балки дар амал низ таъмин мекунад (саҳ. 256-257). Ин муқаррарот аз саҳми намоёни методии таҳқиқот гувоҳӣ медиҳад.

Ҳамчунин, муаллиф мушкилоти татбиқи сиёсати баҳисобигирӣ мутобиқи СБҲМ (мушкилоти қонунгузорӣ, молиявӣ, таъминоти кормандон, техникӣ ва ташкилию фарҳангӣ) ва роҳҳои ҳалли онҳо нишон дода (саҳ. 258), таъқид мекунад, ки татбиқи бобарори сиёсати баҳисобигирии ба СБҲМ нигаронидашуда бидуни ҳалли ин мушкилот ғайриимкон аст.

Муаллиф дуруст қайд мекунад, ки яке аз ҷанбаҳои асосии татбиқи бобарори СБҲМ дар низомҳои миллии баҳисобигирии муҳосибӣ такмили нақшай ҳисобҳо мебошад (саҳ. 261). Ба андешаи ў, нақшай ҳисобҳо на танҳо асоси низоми баҳисобигирии муҳосибӣ дар корхона, балки унсури муҳимест, ки ташкили самараноки баҳисобигирии муҳосибӣ, гурӯҳбандии амалиёти молиявӣ ва бунёди соҳтори возеҳи ташаккули ҳисботи молиявии воқеъбинона ва саҳехро таъмин мекунад.

Камбудиҳои асосии нақшай амалқунандай ҳисобҳои баҳисобигирии муҳосибӣ ошкор карда шуда (саҳ. 265-268), якчанд ҷиҳатҳое муайян карда шудаанд, ки ба такмили нақшай ҳисобҳои баҳисобигирии муҳосибӣ дар асоси СБҲМ марбут мебошанд (саҳ. 275-276). Ҳамчунин муаллиф боасос пешниҳод мекунад, ки ба хотири такмил додани баҳисобигирии муҳосибӣ ва гузаштан ба стандартҳои байналмилалӣ бояд нақшай нави ҳисобҳо тартиб дода шавад, ки он ҷандиртар ва аниқтар бошад, ба талаботи СБҲМ мувофиқат кунад ва ҳусусиятҳои иқтисодиёти миллиро пурра намояд. Ин на танҳо сифати пешбурди баҳисобигирии муҳосибиро беҳтар мекунад, балки таҳияи ҳисботи муҳосибӣ, аз ҷумла ҳисботи молиявиро содатар мекунад, ки барои ҳамгирои иқтисодиёти миллӣ ба ҷомеаи байналмилалии иқтисодӣ муҳим аст (саҳ. 276).

Муаллиф ҳамчунин ба механизмҳои ҷандири назорати дохилӣ ва кам кардани хафҳои молиявӣ таваҷҷуҳ кардааст. Ў омилҳоеро, ки метавонанд боиси таҳрифи ҳисботи молиявӣ шаванд, дар шакли ҷадвал бо тавзеҳоти вазеъ барои дарки беҳтари ҳар яки онҳо пешниҳод кардааст (саҳ. 278). Муаллиф дуруст қайд мекунад, ки татбиқи низомҳои ҷандир ва мутобиқшавандай назорат, ки ба талаботи байналмилалӣ ҷавобгӯ мебошанд,

сатҳи баланди эътимоди сармоягузоронро таъмин намуда, ба коҳиш додани хавфҳои марбут ба амалиёти молиявӣ мусоидат мекунад. Ин имкон медиҳад, ки мавқеи иқтисодиёти миллӣ дар арсаи байналмилаӣ мустаҳкам шуда, тобоварии он ба таҳдидҳои иқтисодии берунӣ зиёд шавад (саҳ. 299-300).

Ҳамин тариқ, тадбирҳои пешниҳодшуда оид ба татбиқи сиёсати баҳисобигрии муҳосибӣ, бозбинии нақшай ҳисобҳо, ташкили низоми муассири назорати дохилӣ ба баланд бардоштани сифати баҳисобигрии муҳосибӣ, шаффоғии ҳисботи молиявӣ ва ҳамгирии мамлакат ба иқтисодит ҷаҳон, ки калиди рушди устувори иқтисодӣ мебошад, мусоидат мекунанд.

Асоснокӣ ва эътимоднокии хулосаҳо ва тавсияҳои дар диссертатсия зикршуда

Натиҷаҳои таҳқиқот, ки дар шакли хулосаҳо ва тавсихо пешниҳод гардидаанд, эътимоднок мебошанд, ки ин бо гузаронидани таҷрибаҳо, дақиқии маълумот, кифоятии ҳаҷми маводи таҳқиқӣ, коркарди омории натиҷаҳои таҳқиқот ва интишорот доир ба мавзуи таҳқиқот дар маҷаллаҳои тақризшаванда ва гузоришҳо дар конференсияҳои илмӣ тасдиқ мегардад. Тавсияҳои амалии барои такмили низоми миллии баҳисобигрии молиявӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ ва татбиқи стандартҳои байналмилаӣ пешниҳодшуда бо натиҷаҳои таҳлили ташкил ва пешбурди баҳисобигрии муҳосибӣ дар корхонаҳои алоҳида ва далелҳои зарурӣ асоснок карда шудаанд.

Аҳамияти илмӣ, амалий, иқтисодӣ ва иҷтимоии натиҷаҳои диссертатсия бо нишон додани тавсияҳо оид ба истифодаи онҳо

Аҳамияти илмии таҳқиқот дар он ифода меёбад, ки натиҷаҳои он имконияти иҷрои таҳқиқоти илмиро дар самти ташаккул ва рушди низоми миллии баҳисобигрии молиявӣ дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодӣ ва татбиқи СБҲМ муҳайё месозанд. Аҳамияти амалии таҳқиқот дар истифодаи муқаррарот ва тавсияҳои аз натиҷаи диссертатсия пешниҳодшуда аз ҷониби маъмурияти субъектҳои иқтисодӣ ифода меёбад. Татбиқи натиҷаҳои диссертатсия аҳамияти иқтисодию иҷтимоӣ дорад, зоро истифодаи онҳо самаранокии иқтисодию иҷтимоии баҳисобигирӣ ва ҳисботи молиявиро дар шароити ҷаҳонишавӣ баланд мебардорад, муқаррароти алоҳидаи таҳқиқот дар раванди таълимии ихтисоси «Баҳисобигрии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит» дар муассисаҳои таҳсилоти олий истифода шуда метавонанд.

Нашри натиҷаҳои диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризшавандай илмӣ

Дар доираи мавзуи таҳқиқоти диссертатсионӣ аз ҷониби муалиф 1 монография, 51 мақолаи илмӣ бо ҳаҷми 32,0 ҷузъи чопӣ (аз ҷумла 28,4 ҷузъи чопӣ аз муаллиф), аз онҳо 22 мақола дар маҷаллаҳои илмии тақризшаванда ба нашр расонида шудааст.

Мутобиқати барасмиятдарории диссертатсия ба талаботи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ороиши диссертатсия ба муқаррароти Даствурамал оид ба тартиби барасмиятдарории диссертатсия, автореферати диссертатсия ва дигар маводди илмӣ (фармоиши раиси Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 декабри соли 2024, № 493) мувофиқ мебошад. Дар қисмати муқаддимаи диссертатсия мубрамии мавзуи таҳқиқот, дараҷаи таҳқиқоти мавзуи илмӣ, робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва мавзузъҳои илмӣ, мақсад, вазифаҳо, объект ва предмет, фарзия, асосҳои назариявию методологӣ, сарчашмаи маълумот ва пойгоҳи таҳқиқот, навғониҳои илмӣ, нуктаҳои асосии ба химоя пешниҳодшаванда инъикос гардидаанд. Ҳама меъёрҳои дигари муқаррарнамудаи даствурамал дар диссертатсия риоя гардидаанд.

Камбудиҳои диссертатсия

Бояд зикр кард, ки бо вучуди ҷиҳатҳои мусбат, ки сатҳи баланди илмии таҳқиқотро нишон медиҳанд, диссертатсия дорои камбудиҳо низ мебошад, ки вобаста ба онҳо ба муаллиф чунин эродҳо пешниҳод карда мешавад:

1. Муаллиф ба таснифи низомҳои миллии баҳисобгирии муҳосибӣ дикқати ҷиддӣ медиҳад, аммо ҷанбаҳои тафсирии истилоҳот дар баъзе мавридҳо андешаҳои қаблан нашршударо такрор мекунанд. Ин дарки навғонии маводро коҳиш медиҳад, гарчанде ки дар маҷмуъ тафсири мунаzzами мағҳумҳо ба таври боварибахш пешниҳод шудааст ва барои андешаҳои минбаъда заминаи хубе мешавад.

2. Дар таҳқиқот вазъи ислоҳоти низоми баҳисобгирии муҳосибӣ дар қишвар таҳлил карда шудааст, вале он бештар ба санадҳои меъёрӣ ва маълумоти умумӣ асос ёфтааст. Дохил намудани шумораи бештари мисолҳои мушахҳас аз амалияи корхонаҳо имкон медиҳад, ки татбиқшавандагии тавсияҳои пешниҳодшуда боз ҳам равшантар нишон дода шавад.

3. Дар диссертатсия таҷрибаи якчанд қишварҳо таҳқиқ шуда бошад ҳам, мутобиқ кардани ин мавод ба шароити Тоҷикистон як андоза хусусияти умумӣ дорад. Таҳлили нисбатан муфассали муқоисавӣ (масалан, бо қишварҳои Осиёи Марказӣ ё ИДМ) аҳамияти амалии таҳқиқотро баланд мекунад.

4. Дар матни диссертатсия дар баъзе зербобҳо (маҳсусан дар қисмҳои оид ба методологияи баҳисобгирии муҳосибӣ) ҷанбаҳои мураккаби назариявӣ ҷой доранд, ки ин барои хонандай ғайрикасбӣ фахмиданро душвор мегардонад. Содда кардани забон ва пешниҳоди ҷанбаҳои назариявию методологӣ метавонад хусусияти амалии корро беҳтар гардонад.

5. Гарчанде муаллиф аҳамияти татбиқи технологияҳои муосири иттилоотиро дар баҳисобгирии муҳосибӣ қайд кардааст, аммо ба ин масъала

таваҷҷуҳи нисбатан кам дода шудааст. Бо назардошти аҳамияти табдили рақамӣ, васеъ кардани ин ҷанба дар заминай гузариш ба СБҲМ мақбул аст.

6. Дар бобҳои ба масъалаҳои назариявӣ ва методологӣ баҳшидашуда далелҳо нисбатан пурра оварда шудаанд, вале дар қисми таҳлили амалияи татбиқи СБҲМ дар корхонаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мавод то андозае фишурда ба назар мерасад. Муфассалтар ошкор намудани ин масъалаҳо хусусияти амалии рисоларо мустаҳкам мекард.

Бояд тазаккур дод, ки эродҳои зикршуда хусусияти ҷузъӣ ва баҳсбарангез дошта, ба моҳияти таҳқиқот таъсир намерасонанд ва аҳамияти баланди илмӣ, амалӣ ва методии онро паст намекунанд.

Хулоса

Диссертатсияи тақризшаванд таҳқиқоти илмии ба итномрасида мебошад. Автореферати диссертатсия тибқи талабот таҳия гардида, мақсад ва муҳтавои асосии онро дар шакли фишурда инъикос мекунад.

Дар умум, диссертатсияи Каримов Баҳодур Ҳасанович дар мавзуи «Методология ва амалияи бунёдшавии низоми миллии баҳисобгирии молиявӣ дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодӣ», ки барои дарёftи дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.08 – Баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит пешниҳод гардидааст, ба талаботи муқаррарнамудаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (бандҳои 32, 33, 34, 35 «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 июни соли 2023, таҳти рақами 295 тасдиқ карда шудааст), ҷавобгӯ мебошад ва муаллифи он барои дарёftи дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.08 – Баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит сазовор аст.

доктори илмҳои иқтисодӣ,
профессори кафедраи молияи
Донишгоҳи давлатии молия ва
иқтисоди Тоҷикистон



Кошонова М.Р.

Имзои Кошонова М.Р.-ро тасдиқ мекунам:

Сардори шуъбани кадрҳо ва корҳои
маҳсуси ДММТ
КАДРОВ



Мирчамолов М.А.

734067, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Нахимов, 64/14. Тел.: (992) 935-55-50-72. E-mail: manzura@vandex.ru

05.09.2025 с.